

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 26.09.2019 №171

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефонии шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
2013/1-901	Раёсати таъминоти моддӣ-техникӣ ва низомии ВҚД ҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Тачҳизотҳои техникӣ	Номгӯй	6	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2014/1-902	Дастгоҳи марказии Кумитаи андозаи назди ҲҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобилҳо	Номгӯй	17	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2015/2-662	МТМУ №20 ш. Ҳисор	227-65-78	Хариди электронӣ	Ангиштсанг	Тонна	46500	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

2016/2-663	МТМУ №31 ш. Ҳисор	227-65-78	Хариди электронӣ	Ангиштсанг	Тонна	44200	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2017/2-664	МТМУ №142 ш. Ҳисор	227-65-78	Хариди электронӣ	Ангиштсанг	Тонна	50,5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2018/2-665	МДТТ №150 н. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	23	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2019/2-666	МДТТ №134 н. Фирдавсӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	13	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2020/2-667	МДТТ №131 н. Фирдавсӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	18	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2021/2-668	МДТТ № 84 н. Фирдавсӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	25	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

2022/2-669	Раёсати истифодабарии роҳҳои н. И. Сомонӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагидорӣ	Номгӯй	112	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2023/9-320	Раёсати истифодабарии роҳҳои н. Фирдавсӣ	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Сӯзишвориҳои дизелӣ	Литр	60000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
434/14-8	Муассисаи ҷумҳуриявии зотпарварӣ, хушзоткунӣ, бордоркунии сунъӣ ва хариду фуруши чорвои зотии Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Маводҳои байторӣ	Номгӯй	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, хуччатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати *муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.*
 Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарақ тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.

